

**ТАЪЛИМОТИ  
МАСЕХӢ**

# **Фехрист**

## **1. Навиштахой Пок**

### **2. Худо**

- 2.1. Худои Падар
- 2.2. Худои Писар
- 2.3. Худои Рӯҳи Пок

### **3. Одам**

### **4. Наҷот**

- 4.1. Қарори Худо
- 4.2. Зодашавии дубора
- 4.3. Сафедшавӣ
- 4.4. Покшавӣ
- 4.5. Дилпурӣ нисбати наҷот
- 4.6. Ҷудошавӣ аз гуноҳ

### **5. Ҷамоат**

- 5.1. Ҷамоати умумиҷаҳонӣ
- 5.2. Ҷамоати маҳаллӣ

### **6. Фариштагон**

- 6.1. Фариштагони пок
- 6.2. Фариштагони афтода

### **7. Охирзамон**

- 7.1. Марг
- 7.2. Ба осмон бурда шудани ҷамоат
- 7.3. Давраи танғӣ
- 7.4. Омадани дуввуми Масеҳ ва Подшоҳии ҳазорсола
- 7.5. Доварии гумроҳшудагон
- 7.6. Ҷовидонӣ

## **Илова**

Нишонаҳои бовар кардани рост ва наҷотбахш

# 1. Навиштаҳои Пок

Мо таълим медиҳем, ки Навиштаҳои Пок (Китоби Муқаддас) паёмест, ки аз ҷониби Худо ба одамон навишта шудааст. Ҳамин тавр 66 китоби Навиштаҳои ба воситаи Рӯҳи Пок ба мо додашуда Сухани пурраи Худоро ташкил медиҳад. Ҳамаи бахшҳои Навиштаҳо баробар илҳоми Худо доранд<sup>1</sup>.

*“Ва пеш аз ҳама чиз инро бидонед, ки ҳеҷ як нубуввати Навиштаҳо тафсири шахсиро раво намедонад; зоро ки ҳаргиз нубувват ба ҳасби иродай одамизод ба забон ронда нашуудааст, балки муқаддасони Худо, бо таҳрики Рӯҳулқудс, онро ба забон рондаанд” (2 Пет. 1:20,21).*

Мо таълим медиҳем, ки Сухани Худо ба ростӣ паёми Худост<sup>2</sup>. Он таълимоти Худо буда, ҳар калимааш<sup>3</sup> аз рӯи илҳоми Худост. Дар матни аслиаш тамоман бенуқсон, беғалат ва аз рӯи илҳоми Худост. Мо таълим медиҳем, ки маънои таърихии ҳар калима дар Навиштаҳо аҳамият дорад. Ин бовариро ба он тасдиқ мекунад, ки дар китоби Ҳастӣ оғариниш аз ҷониби Худо дар шаш рӯзи воқеӣ ба амал оварда шудааст<sup>4</sup>.

*“Тамоми Навиштаҳо аз рӯи илҳоми илоҳист ва барои омӯзиши, барои мазаммат, барои ислоҳ, барои ҳидоят ба роҳи адолат фоиданок аст” (2 Тим. 3:16).*

Мо таълим медиҳем, ки Навиштаҳо ягона роҳнамои беғалати боварӣ ва зиндагии ҳаррӯза аст<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> 1 Кӯр. 2:7-14; 2 Пет. 1:20-21

<sup>2</sup> 1 Кӯр. 2:13; 1. Тас.1:13

<sup>3</sup> 2Тим. 3:16

<sup>4</sup> Ҳас. 1:31; Ҳур. 31:17

<sup>5</sup> Мат.5:18; 24:35; Юх.10:35; 16:12,13; 17:17; 1Кӯр. 2:13; 2Тим. 3:15-17; Ибр.4:12; 2Пет.1:20,21

*“Онҳоро бо ростии Худ тақдис кун: қаломи Ту ростист”  
(Юҳ. 17:17).*

Мо таълим медиҳем, ки Худо дар Сухани навишташудаи Худ ба воситаи раванди муаллифии дутарафа сухан меронад. Рӯҳи Пок муаллифони инсониро чунон назорат кард, ки онҳо ба воситаи хусусиятҳои шахсӣ ва услуби гуногуни навишт Сухани Худоро барои одамон<sup>6</sup> пурра ё қисман бе ягон хато гирд оварда навиштанд<sup>7</sup>.

*“Зеро ки ба ростӣ ба шумо мегӯям: то осмон ва замин  
фано нашавад, ҳеч як ҳарфе ва ё нуқтае аз Таврот ба  
фано наҳоҳад рафт, то даме ки ҳамааш иҷро шавад”  
(Мат. 5:18).*

Мо таълим медиҳем, ки агарчи якчанд мавриди истифодаи ягон порчаи додашудаи Навиштаҳо ҳастанд, танҳо як маънидоди ҳақиқӣ вучуд дорад. Маънои Навиштаҳо бояд ба воситаи истифодаи усули маънидоди таърихӣ ва калима ба калима дар партави Рӯҳи Пок дарёфт карда шавад<sup>8</sup>. Ин ҷавобгарии боваркардагон аст, ки мақсад ва маънои Навиштаҳоро бо дикқат муқаррар карда, дарк намоянд, ки истифодаи мувоғиқ ба тамоми наслҳо ҳатмӣ аст. Бо вучуди ин, ҳақиқати Навиштаҳо одамонро ҳукм мекунад; одамон ҳаргиз онро ҳукм намекунанд.

*“Агар касе ҳоҳад иродай Ӯро ба амал оварад, дар бораи  
ин таълим ҳоҳад донист, ки оё он аз Худост, ё ки Ман аз  
Худ сухан мегӯям” (Юҳ. 7:17).*

---

<sup>6</sup> 2 Пет. 1:20,21

<sup>7</sup> Мат.5:18; 2 Тим. 3:16

<sup>8</sup> Юҳ. 7:17;16:12-15; 1 Қўр. 2:7-15; 1 Юҳ. 2:20

## 2. Худо

Мо таълим медиҳем, ки танҳо як Худои зинда ва ҳақиқӣ вуҷуд дорад<sup>1</sup>, Рӯҳи ҷовид, ҳамадон<sup>2</sup>, сифатҳояш комил, дар зоташ ягона, ҷовидона дар се шахс - Падар, Писар, ва Рӯҳи Пок<sup>3</sup> - мавҷуд буда, ҳар яки онҳо баробар сазовори парастиш ва итоат мебошанд.

*“Файзи Исои Масеҳи Худованд, ва муҳаббати Худо, ва ширкати Рӯҳулқудс бо ҳамаатон бод. Омин”*

(2Қўр. 13:13).

### 2.1. Худои Падар

Мо таълим медиҳем, ки Худои Падар, шахсияти аввалини Ягонагии Сегона, тамоми чизҳоро мувофиқи ният ва файзи Худроҳбарӣ мекунад ва ба тартиб меорад<sup>4</sup>. Ў Офаридгори ҳама чиз аст<sup>5</sup>. Ҳамчун ягона ҳокими комил ва қудратманд дар коинот, Ў дар оғариниш, пешбинӣ ва наҷотдӣ мустақил аст<sup>6</sup>. Падарии Ў ҳам мавқеашро дар Ягонагии Сегона ва ҳам муносибаташро бо одамизод дар бар мегирад. Чун Офаридгор Ў барои тамоми одамон Падар аст<sup>7</sup>, вале фақат барои боваркардагон Падари рӯҳонист<sup>8</sup>. Ў ҳар он чиро, ки рӯй медиҳад, барои ҷалоли Худ муқаррар кардааст<sup>9</sup>. Ў доимо тамоми оғаридаҳо ва ҳодисаҳоро дастигирӣ мекунад, равона месозад ва идора менамояд<sup>10</sup>. Дар мустақилияти Худ Ў на

<sup>1</sup> Тақ. Шар. 6:4; Иш. 45:5-7; 1 Қўр. 8:4

<sup>2</sup> Юҳ. 4:24

<sup>3</sup> Мат. 28:19; 2 Қўр. 13:13

<sup>4</sup> Заб. 144:8,9; 1 Қўр. 8:6

<sup>5</sup> Ҳас. 1:1-31; Эфс. 3:9

<sup>6</sup> Заб. 102:19; Рум. 11:36

<sup>7</sup> Эфс. 4:6

<sup>8</sup> Рум. 8:14; 2 Қўр. 6:18

<sup>9</sup> Эфс. 1:11

<sup>10</sup> 1 Вак. 29:11

ангезандай гуноҳ асту на тарафдори он<sup>11</sup>, ва ҷавобгарии оғаридаҳои ахлоқдор ва ақлдорро маҳдуд намекунад<sup>12</sup>. Ӯ бо меҳрубонии Худ аз азали ононеро баргузидааст, ки мансубони Ӯ хоҳанд буд<sup>13</sup>. Ӯ аз гуноҳ ҳамаи ононеро наҷот медиҳад, ки назди Ӯ ба воситаи Исои Масех меоянд. Ӯ ононеро чун мансубони Худ қабул мекунад, ки назди Ӯ меоянд; ва Ӯ мансубонашро қабул карда, Падари онҳо мешавад<sup>14</sup>.

*“Лекин ба онҳое ки Ӯро қабул карданد ва ба исми Ӯ имон оварданд, қудрат дод, ки фарзандони Худо гарданд”*

(Юҳ. 1:12).

## 2.2. Худои Писар

Мо таълим медиҳем, ки Исои Масех, шахсияти дуюми Ягонагии Сегона, дорои ҳамаи хосиятҳои Худост ва бинобар ин Ӯ бо Падар ҷовидона дар моҳият якхела мебошад<sup>15</sup>.

*“Ман ва Падар як ҳастем”* (Юҳ. 10:30).

Мо таълим медиҳем, ки Худои Падар “осмону замин ва тамоми он чиро ки дар онҳост”, мувофиқи иродай Худ, ба воситаи Писари Худ, Исои Масех, оғаридааст, ки бо Ӯ тамоми чизҳо ҳастӣ ва амали худро давом медиҳанд<sup>16</sup>.

*“Ҳама чиз ба воситаи Ӯ ба вучуд омад, ва ҳар он чи вучуд ёфт, бе Ӯ вучуд наёфт.”* (Юҳ. 1:3)

Мо таълим медиҳем, ки дар таҷассум (дар ҷисм зоҳир шудани Худо, одам шудани Худо) Масех аз бартарииҳои Худоии Худ даст

<sup>11</sup> Ҳаб. 1:13

<sup>12</sup> 1 Пет. 1:17

<sup>13</sup> Эфс. 1:4-6

<sup>14</sup> Юҳ. 1:12; Рум. 8:15; Ҷал. 4:5; Ибр. 12:5-9

<sup>15</sup> Юҳ. 10:30; 14:9

<sup>16</sup> Юҳ. 1:3; Қўл. 1:15-17; Ибр. 1:2

кашид, на ин ки аз моҳияти Худоии худ дар дараҷот ё навъ. Дар таҷассуми Худ шахсияти дуюми ҷовидонаи вуҷуддоштаи Ягонагии Сегона тамоми ҳусусиятҳои зарурии инсониро қабул намуда, ҳамин тавр Худо-Одам шуд<sup>17</sup>.

*“Зеро ки дар Ӯ тамоми пуррагии Илоҳият ҷисман сокин аст” (Қўл. 2:9).*

Мо таълим медиҳем, ки Исои Масеҳ табиати одамий ва табиати Худоиро дар ягонагии ҷудонашаванда нишон медиҳад<sup>18</sup>.

*“Ва ту, эй Байт-Лаҳми Эфром, ки дар миёни ҳонаводаҳои Яхудо аз ҳама ҷавонтарӣ! Аз ту барои Ман Ҳокиме дар Исроил ҳоҳад баромад, ва баромади Ӯ аз қадим, аз айёми азал аст” (Мик. 5:2).*

Мо таълим медиҳем, ки Худованд Исои Масеҳ аз бокира ба дунё омадааст<sup>19</sup>. Ӯ Худои дар ҷисм зоҳиршуда буд<sup>20</sup>. Мақсади таҷассум ошкор намудани Худо, бозхаридани одамизод ва ҳукмронӣ бар Подшоҳии Худо буд<sup>21</sup>.

*“Зеро ки кӯдаке барои мо таваллуд ёфт, Писаре ба мо дода шуд, ва салтанат бар дӯши Ӯ ҳоҳад буд, ва номи Ӯ Ачиб, Мушовир, Худои Ҷаббор, Падари ҷовид, Миро осоиштагӣ ҳонда ҳоҳад шуд” (Иш. 9:6).*

Мо таълим медиҳем, ки дар таҷассум шахсияти дуюми Ягонагии Сегона ҳуқуқи бо Худо баробар буданро барканор гузошта, ба сурати ғулом даромад, дар ҳоле ки ҳаргиз аз сифатҳои Худоии Худ даст накашида буд<sup>22</sup>.

<sup>17</sup> Фил. 2:5-8; Қўл. 2:9

<sup>18</sup> Мик. 5:2; Юҳ. 5:23; 14:9,10; Қўл. 2:9

<sup>19</sup> Иш. 7:14; Мат. 1:23,25; Лук. 1:26-35

<sup>20</sup> Юҳ. 1:1,14

<sup>21</sup> Заб. 2:7-9; Иш. 9:6; Юҳ. 1:29; Фил. 2:9-11; Ибр. 7:25,26; 1 Пет. 1:18,19

<sup>22</sup> Фил. 2:5-8

“Зеро дар шумо низ бояд айни ҳамон ҳиссиёт бошад, ки дар Исои Масех буд, ки Ү, бо вүчуди он ки дар сурати Худо буд, бо Худо баробар буданро ҳарисона барои Худ нигоҳ надошт. Балки Худро кам дониста, ба сурати гулом даромад ва ба одамон монандӣ пайдо карда, ба зоҳир мисли одамизод шуд, ва Худро фурӯтан сохта, то вақти мурдан, то дами марги салиб фармонбардор буд”

(Фил. 2:5-8).

Мо таълим медиҳем, ки Худованд Исои Масех ба воситай рехтани хуни Худ ва марги фидокорона дар салиб халосии моро ба анҷом расонд. Марги Ү ихтиёри, ивазкунанда, оштидиҳанда ва раҳокунанда буд<sup>23</sup>.

“Ү шахсан гуноҳҳои моро дар Бадани Худ ба дор бардошт, то ки мо аз гуноҳҳо фориг шуда, барои адолат зиндагӣ кунем: шумо аз ҷароҳатҳои Ү шифо ёфтед” (1 Пет. 2:24).

Мо таълим медиҳем, ки дар асоси таъсири марги Худованд Исои Масех гунаҳкори боваркарда аз ҷазо, лаънат, қудрат, ва ягон рӯз аз ҳузури худи гуноҳ озод мешавад. Боваркарда росткор ҳисобида шуда, зиндагии ҷовидонӣ ёфт ва ба оилаи Худо қабул шуд<sup>24</sup>.

“Лекин Худо муҳаббати худро нисбат ба мо бо ҳамин исбот меқунад, ки ҳангоме ки ҳанӯз гуноҳкор будем, Масех барои мо мурд. Пас, алалхусус алҳол, ки бо Ҳуни Ү сафед шудаем, ба воситай Ү аз газаб наҷот хоҳем ёфт”

(Рум. 5:8-9).

Мо таълим медиҳем, ки ба воситай растоҳези воқеӣ ва ҷисмонии Ү сафедшавии мо тасдиқ карда шуд. Ү ҳозир назди дасти

<sup>23</sup> ЙОҳ. 10:15; Рум. 3:24,25; 5:8; 1 Пет. 2:24

<sup>24</sup> Рум. 3:25; 5:8,9; 2 Қўр. 5:14,15; 1 Пет. 2:24; 3:18

рости Падар ба боло шудааст, ва ҳоло дар он ҷо чун шафоатгар ва саркоҳини мо миёнаравӣ мекунад<sup>25</sup>.

“Эй фарзандонам! Инро ба шумо менависам, то ки шумо гуноҳ накунед; ва агар касе гуноҳ кунад, мо ба ҳузури Падар Шафоатгаре дорем, ки Исои Масехи Одил аст”  
(1Юҳ. 2:1).

Мо таълим медиҳем, ки дар бархостани Исои Масех аз мурдагон Худо Худоии Писари Худро тасдиқ намуда, исбот кард, ки Худо марги Масехро дар салиб чун фидия мақбул донистааст. Раствори ҷисмонии Исо ҳамчунин кафолати раствори ҷисмонии оянда барои тамоми боваркардагон аст<sup>26</sup>.

“Ки Ӯ ба сабаби гуноҳҳои мо таслим карда шуд ва аз барои сафед кардани мо эҳё гардид” (Рум. 4:25).

Мо таълим медиҳем, ки Исо барои ба осмон гирифтани ҷамоат, ки бадани Ӯст, ҳоҳад баргашт ва бо ҷамоати Худ дар ҷалол баргашта, Подшоҳии ҳазорсолаи худро дар замин барқарор ҳоҳад кард<sup>27</sup>.

Ҳамин ки инро гуфт, боло бурда шуд, ва онҳо менигаристанд, ва абре Ӯро аз пешни назари онҳо гирифта бурд. Чун Ӯ боло мебаромад, ва онҳо ба осмон менигаристанд, ногоҳ ду марди сафедпӯши назди онҳо пайдо шуданд. Ва гуфтанд: “Эй мардони Ҷалил! Ҷаро ин ҷо истода, сӯи осмон нигаронед? Ҳамин Исо, ки аз пешни шумо ба осмон боло бурда шуд, чӣ тавре ки Ӯро сӯи осмон равона дидед, боз ҳамон тавр ҳоҳад баргашт”  
(Аъм. 1:9-11).

<sup>25</sup> Мат. 28:6; Лук. 24:38,39; Аъм. 2:30,31; Рум. 4:25; 8:34; Ибр. 7:25; 9:24; 1 Юх. 2:1

<sup>26</sup> Юх. 5:26-29; 14:19; Рум. 4:25; 6:5-10; 1 Кӯр. 15:20,23

<sup>27</sup> Аъм. 1:9-11; 1Тас. 4:13-18; Вахӣ 20

Мо таълим медиҳем, ки Исои Масех ҳамонест, ки ба воситааш  
Худо тамоми одамизодро доварӣ хоҳад кард<sup>28</sup>:  
А. Боваркардагонро<sup>29</sup>  
Б. Ҳангоми бозгашти пурҷалолаш сокинони зиндаи заминро<sup>30</sup>  
В. Мурдагони нобоварро дар назди Тахти Бузурги Сафед<sup>31</sup>.

*“Зеро ки Падар бар ҳеҷ кас доварӣ намекунад, балки  
тамоми довариро ба Писар супурдааст, то ки ҳама  
Писарро эҳтиром кунанд, ончунон ки Падарро эҳтиром  
мекунанд. Касе ки Писарро эҳтиром накунад, Падарро,  
ки Фиристандай Ӯст, эҳтиром накардааст”*

(Юҳ. 5:22-23).

Чун миёнарав байни Худо ва одам<sup>32</sup>, чун сари бадани Худ  
чамоат<sup>33</sup> ва чун Подшоҳи коинот, ки хоҳад омад ва дар таҳти Довуд  
хукмронӣ хоҳад кард<sup>34</sup>, Ӯ довари охирини ҳамаи оноnest, ки ба Ӯ  
чун ба Худованд ва Наҷоткор умед намебанданд<sup>35</sup>.

*“Зеро ки Худо ягона аст, ва воситачии байни Худо ва  
одамон низ ягона аст, ки Исои Масехи одамизод аст”*

(1 Тим. 2:5).

---

<sup>28</sup> Юҳ. 5:22,23

<sup>29</sup> 1 Қўр. 3:10-15; 2 Қўр. 5:10

<sup>30</sup> Мат. 25:31-46

<sup>31</sup> Ваҳй 20:11-15

<sup>32</sup> 1 Тим. 2:5

<sup>33</sup> Эфс. 1:22; 5:23; Қўл. 1:18

<sup>34</sup> Иш. 9:6,7; Ҳиз. 37:24-28; Лук. 1:31-33

<sup>35</sup> Мат. 25:14-16; Аъм. 17:30,31

## 2.3. Худои Рӯҳи Пок (Рӯҳулқудс)

Мо таълим медиҳем, ки Рӯҳи Пок шахсияти Худоӣ, ҷовид, бепайдоиш, дорои хусусиятҳои шахсият ва Худоӣ, аз он ҷумла ақл<sup>36</sup>, ҳиссиёт<sup>37</sup>, ирода<sup>38</sup>, ҷовидонӣ<sup>39</sup>, бемаконӣ<sup>40</sup>, ҳамадонӣ<sup>41</sup>, қудратмандии комил<sup>42</sup> ва вафодорӣ<sup>43</sup> мебошад. Дар тамоми хусусиятҳои Худоӣ ӯ бо Падар ва Писар баробар аст ва моҳияти якхела дорад<sup>44</sup>.

*“Пас, биравед ва ҳамаи ҳалқҳоро шогирд созед, ва онҳоро ба исми Падар ва Писар ва Рӯҳулқудс таъмид дӯхед”*

(Мат. 28:19).

Мо таълим медиҳем, ки кори Рӯҳи Пок аз он иборат аст, ки иродай Худоро нисбати тамоми одамизод ба ҷо оварад. Мо амалиёти мустақилонаи ӯро дар оғариниш<sup>45</sup>, таҷассум<sup>46</sup>, паёми навишташуда<sup>47</sup> ва кори начот эътироф мекунем<sup>48</sup>.

*“Ва мавлуди Исои Масеҳ чунин буд: вакте ки модари ӯ Марям ба ақди Юсуф даромад, пеш аз он ки ҳамбистар шаванд, маълум гардид, ки вай аз Рӯҳулқудс ҳомиладор аст”* (Мат. 1:18).

<sup>36</sup> 1 Кӯр. 2:10-13

<sup>37</sup> Эфс. 4:30

<sup>38</sup> 1 Кӯр. 12:11

<sup>39</sup> Ибр. 9:14

<sup>40</sup> Заб. 138:7-10

<sup>41</sup> Иш. 40:13-14

<sup>42</sup> Рум. 15:13

<sup>43</sup> ЙОҳ. 16:13

<sup>44</sup> Мат. 28:19; Аъм. 5:3,4; 28:25,26; 1 Кӯр. 12:4-6; 2 Кӯр. 13:14; Ирм. 31:31-34; Ибр. 10:15-17

<sup>45</sup> Ҳас. 1:2

<sup>46</sup> Мат. 1:18

<sup>47</sup> 2 Пет. 1:20,21

<sup>48</sup> ЙОҳ. 3:5-7

Мо таълим медиҳем, ки кори бемонанди Рӯҳи Пок дар ин замон дар рӯзи Пантикост сар шуд, вақте ки Ӯ аз ҷониби Падар, ҷунон ки Масех вაъда кард<sup>49</sup>, омад, то асоси бадани Масехро гузошта, сохтани онро ба анҷом расонад. Кори Ӯ ҷаҳонро бар ғуноҳ, ва бар росткорӣ ва бар доварӣ мулзам кардан, Ҳудованд Исои Масехро ҷалол додан ва боваркардагонро ба сурати Масех даровардан аст<sup>50</sup>.

*“Аммо ҳамаи мо, бо рӯи қушода, мисли он ки дар оина бошиад, ба ҷалоли Ҳудованд нигариста, ба ҳамон сурат аз ҷалол ба ҷалол табдил меёбем, ва ин аз Ҳудованд, яъне аз Рӯҳ аст” (2 Қўр. 3:18).*

Мо таълим медиҳем, ки дар зодан аз олами боло Рӯҳи Пок амалкунандаи фавқуттабииву соҳибихтиёр буда, ҳамаи боваркардагонро дар бадани Масех ғўта (таъмид) медиҳад<sup>51</sup>. Рӯҳи Пок ҳамчунин дар онҳо сокин буда, онҳоро пок мекунад, дастур медиҳад, барои хизматгузорӣ қувват медиҳад ва дар рӯзи наҷот онҳоро мӯҳр мезанад<sup>52</sup>.

*“Дар Ӯ шумо низ, ҷун қаломи ростиро, яъне башорати наҷоти худро шунидед ва ба Ӯ имон овардед, бо Рӯҳулқудси ваъдашуда мӯҳр зада шудаед” (Эфс. 1:13).*

Мо таълим медиҳем, ки Рӯҳи Пок омӯзгори Худоист, ки фиристагони Исо (ҳаввориён) ва паёмбаронро ба тамоми ростӣ раҳнамун кард, вақте онҳо барои навиштани паёми Ҳудо, Навиштаҳои Пок, ӯҳдадор буданд<sup>53</sup>. Дар ҳар як боваркарда аз лаҳзай наҷотёбӣ доимо Рӯҳи Пок ҳузур дорад, ва ӯҳдадории ҳар як

<sup>49</sup> ЙОҳ. 14:16,17; 15:26

<sup>50</sup> ЙОҳ. 16:7-9; Аъм. 1:5; Рум. 8:29; 2 Қўр. 3:18; Эфс. 2:22

<sup>51</sup> 1 Қўр. 12:13

<sup>52</sup> Рум. 8:9-11; 2 Қўр. 3:6; Эфс. 1:13

<sup>53</sup> 2 Пет. 1:19-21

шахси аз Рұх зода онро дар бар мегирад, ки аз Рұх пур шавад (дар зери назорати Рұх бошад)<sup>54</sup>.

*“Ва масти шароб нашавед, ки аз он фисқу фүчур ба амал меояд; балки аз Рұх пур шуда...”* (Эфс. 5:18).

Мо таълим медиҳем, ки Рұхи Пок ба қамоат бахшишхой рұхонй ато мекунад. Рұхи Пок на Худро на корхояшро, балки Масехро қалол медиҳад<sup>55</sup>. Ұ воситаест барои начот ёфтани гумроҳон ва дар боварии пок устувор шудани боваркардагон.

*“Аммо вақте ки Рұхулқудс бар шумо нозил шавад, құвват хоҳед ёфт вә дар Ерусалим вә дар тамоми Яхудо вә Сомария вә то ақсои дунё шоҳидони Ман хоҳед буд”*

(Аъм. 1:8).

Мо дар ин хусус таълим медиҳем, ки Худои Рұхи Пок дар замони ҳозира барои комил кардани покон дар ато намудани тамоми бахшишхой Худ соҳибихтиёр аст. Ва низ таълим медиҳем, ки дар рұзҳои аввали қамоат гап задан бо забонҳои гуногун ва нишон додани алматхову мұғызылашынан да мәқсади он ба кор бурда шуданд, то ба дувоздаҳ фиристагони Исо чун ба ошкоркунандагони ҳакиқати Худой ишорат шуда, ҳаққонияти онҳо муайян карда шавад ва ҳаргиз барои он муқаррар нашуда буданд, то ки ин бахшишҳо хусусиятҳои боваркардагон бошанд<sup>56</sup>.

*“Нишионаҳои ҳавворй дар миёни шумо бо камоли сабр дар алматхо, мұғызылашынан да мәқсади онҳо муайян карда шавад”*

(2 Күр. 12:12).

<sup>54</sup> Рум. 8:9-11; Эфс. 5:18; 1 ЙОх. 2:20,27

<sup>55</sup> ЙОх. 16:13,14; Аъм. 1:8; 1 Күр. 12:4-11; 2 Күр. 3:18

<sup>56</sup> 1 Күр. 12:4-11; 13:8-10; 2 Күр. 12:12; Эфс. 4:7-12; Ибр. 2:1-4

### 3. Одам

Мо таълим медиҳем, ки одам аз ҷониби Худо бевосита ва якбора ба сурат ва монандии Худо оғарида шуд. Одам озод аз гуноҳ бо табиати оқилона, ақл, иродаи мустақил, худмуайянкунӣ, ва ҷавобгарии ахлоқӣ дар пеши Худо оғарида шуд<sup>1</sup>.

*“Ва Ҳудованد Ҳудо одамро аз хоки замин бисиришт, ва ба бинии вай рӯҳи ҳаёт дамид, ва одам ҷони зинда шуд”*

(Ҳас. 2:7).

Мо таълим медиҳем, ки нияти Худо дар оғариниши одам он буд, ки одам бояд Ҳудоро ҷалол дихад, аз мушоракати Худо лаззат барад, мувоғики иродаи Худо зиндагӣ кунад ва ба воситай ин хости Ҳудоро, ки барои одам дар ҷаҳон муқаррар шудааст, ба ҷо оварад<sup>2</sup>.

*“Ҷунки ҳама чиз дар осмон ва бар замин, ҳар чизи намоён ва нонамоён, дар Ӯ оғарида шудааст: ҳоҳ таҳтҳо, ҳоҳ салтанатҳо, ҳоҳ сарвариҳо ва ҳоҳ ҳукуматдориҳо, – ҳамааш ба воситай Ӯ ва барои Ӯ ба вуҷуд оварда шудааст”*

(Қўл. 1:16).

Мо таълим медиҳем, ки инсон аз боиси ба иродаи Худо беитоатӣ кардани Одам бегуноҳии ҳудро аз даст дод. Вай гирифтори ҷазои марғи рӯҳонӣ ва ҷисмонӣ шуд, ғазаби Ҳудоро ба ҳуд гирифт. Вай табиатан фосид шуда, бе меҳрубонии Худо наметавонист ягон интиҳоб ё амали писандидаи Ҳудоро кунад. Инсонро ягон қуввате набуд, то ҳудро ислоҳ кунад, ва ғайр аз нобудшавӣ илоҷи дигаре надошт. Бинобар ин начоти одам пурра

<sup>1</sup> Ҳас. 2:7,15-25; Яъқ. 3:9

<sup>2</sup> Иш. 43:7; Қўл. 1:16; Ваҳй 4:11

мехрубонии Худо ба воситаи кори начоти Худованди мо Исои Масех аст<sup>3</sup>.

*“Чунки ҳама гуноҳ карда, аз ҷалоли Худо маҳрум шудаанд” (Рум. 3:23).*

Мо таълим медиҳем, ки азбаски тамоми одамизод аз Одам ба вучуд омадаанд, табиати бо гуноҳи Одам фосидшуда ба тамоми одамони ҳамаи асрҳо гузашт. Ягона истисно Исои Масех аст. Ҳамин тариқ, тамоми одамизод аз рӯи табиат, аз рӯи интихоб, аз рӯи баёноти Худо гунаҳкоранд<sup>4</sup>.

*“Дил аз ҳама чиз маккортар аст, ва он шифонопазир аст; кист, ки онро тавонад дарк кунад?” (Ирм. 17:9)*

---

<sup>3</sup> Хас. 2:16,17; 3:1-19; ЙОХ. 3:36; Рум. 3:23; 6:23; 1 Кўр. 2:14; Эфс. 2:1-3; 1 Тим. 2:13,14; 1 ЙОХ. 1:8

<sup>4</sup> Заб. 13:1-3; Ирм. 17:9; Рум. 3:9-18,23; 5:10-12

## 4. Начот

Мо таълим медиҳем, ки начот на дар асоси хидмат ё корҳои неки одам, балки пурра аз ҷониби Худо ва аз рӯи меҳрубонӣ дар асоси фидияи Исои Масех, яъне дар асоси хидмати шоистаи хуни Ӯ мебошад<sup>1</sup>.

*“Зоро ки шумо бо файз ба воситаи имон начот ёфтаед, ва ин на аз шумост, балки атои Худост, ва аз аъмол нест, то ки ҳеч кас фахр накунад. Зоро ки мо оваридан Ӯ ҳастем ва дар Исои Масех барои аъмоли нек, ки иҷрои онҳоро Худо пешакӣ барои мо таъин намудааст, ба вуҷуд оварда шудаем”* (Эфс. 2:8-10).

### 4.1. Қарори Худо

Мо таълим медиҳем, ки қарор амали Худост. Ба воситаи он Ӯ пеш аз оваридани олам баъзе одамонро дар Масех баргузид<sup>2</sup>. Ӯ ба онҳо аз рӯи меҳрубонӣ ҳаёти нав медиҳад, начот медиҳад ва онҳоро пок мекунад.

*“Валекин мо бояд ҳамешиа Худоро барои шумо, эй бародарони маҳбуби Худованӣ, шукргузорӣ намоем, ки Худо аз ибтидо, ба василаи тақдиси рӯҳ ва имон ба рости, шуморо барои начот баргузидааст”* (2 Тас. 2:13).

Мо таълим медиҳем, ки қарори мустақилонаи Худо масъулияти одамро барои тавба кардан ва ба Масех чун ба Начоткор ва Худованӣ бовар кардан инкор намекунад ва ба он муҳолиф нест<sup>3</sup>. Бо вуҷуди он, қарори мустақил доим ба мақсади аз

<sup>1</sup> ЙОҳ. 1:12; Эфс. 1:4-7; 2:8-10; 1 Пет. 1:18,19

<sup>2</sup> Рум. 8:28-30; Эфс. 1:4-11; 2 Тас. 2:13; 2 Тим. 2:10; 1 Пет. 1:1,2

<sup>3</sup> Ҳиз. 18:23,32; 33:11; ЙОҳ. 3:18,19,36; 5:40; 2 Тас. 2:10-12; Ваҳй 22:17

тарафи Худо таъиншуда мерасад, чунки меҳрубонии соҳибихтиёри Ӯ воситаҳои қабул кардани баҳшоиши начот ва инчуниҳи худи начотро дар бар мегирад. Ҳамаи шахсоне ки Худо сўи Худ даъват мекунад, бовар карда хоҳанд омад ва ҳама касонеро, ки бовар карда меоянд, Падар қабул хоҳад кард<sup>4</sup>.

*“Оё Ман мавти шарирро хоҳонам? – мегӯяд Худованд Худо.  
– Балки онро хоҳонам, ки ўз рафтори худ тавба карда,  
зинда монад” (Ҳиз. 18:23).*

Мо таълим медиҳем, ки Худо некӯиро ба гунаҳкорони тамоман фосид ато мекунад, ва он на ба ягон иқдоми онҳо алоқаманд аст. Некӯй на ба пешбинии Худо оиди он чи онҳо мувофиқи иродаашон ба ҷо меоваранд, балки танҳо ба меҳрубонӣ ва дилсӯзии мустақили Ӯ алоқаманд аст. Одам некӯиро сазовор нест<sup>5</sup>.

*“Ва мувофиқи таъиноти пешакии Худои Падар, бо  
тақдиси Рӯҳ, барои итоат ва пошидани Хуни Исои Масеҳ  
интихоб шудаанд: файз ва осоиштагӣ бар шумо фаровон  
бод” (1 Пет. 1:2).*

Мо таълим медиҳем, ки қарори Худо набояд фақат чун он чи дар соҳибихтиёри асос ёфтааст, аз назар гузаронида шавад. Худо ҳақиқатан соҳибихтиёр аст, аммо Ӯ ин мустақилиятро дар ҳамоҳангӣ бо дигар хусусиятҳои Худ, маҳсусан бо ҳамадонӣ, ростӣ, покӣ, ҳикмат, меҳрубонӣ ва меҳри Худ амали мегардонад<sup>6</sup>. Ин мустақилият доимо иродаи Худоро баланд мебардорад, ки пурра бо хислати Ӯ, чунон ки дар ҳаёти Худованди мо Исои Масеҳ зоҳир шудааст, мувофиқ аст<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Йоҳ. 6:37-40,44; Аъм. 13:48; Яъқ. 4:8

<sup>5</sup> Эфс. 1:4-7; Тит. 3:4-7; 1 Пет. 1:2

<sup>6</sup> Рум. 9:11-16

<sup>7</sup> Мат. 11:25-28; 2 Тим. 1:9

*“Пас, ғап на дар он кас аст, ки майл дорад, ва саъю  
күшиши мекунад, балки дар марҳамати Худост”*

(Рум. 9:16).

## 4.2. Зодашавии дубора

Мо таълим медиҳем, ки зодашавии дубора кори фавқуттабиии Рӯҳи Пок аст, ки ба воситай Ӯ табиати Худоӣ ва ҳаёти Худоӣ ато мешавад<sup>8</sup>. Он фаврӣ буда, танҳо бо қувваи Рӯҳи Пок ба воситай Сухани Худо ба амал меояд<sup>9</sup>, вақте гунаҳкори тавбакарда, чунон ки аз ҷониби Рӯҳи Пок қобилият пайдо кардааст, бовар карда ба даъвати Худо барои начот ҷавоб медиҳад. Зодашавии дубораи ҳақиқӣ ба воситай самароти шоистаи тавба зоҳир мешавад, чунон ки дар муносибат ва рафтори росткорона нишон дода шудааст. Корҳои нек нишона ва самари хоси он хоҳад буд<sup>10</sup>. Ин итоат боваркардагонро водор месозад, ки беш аз пеш ба сурати Худованд Исои Масеҳ мувофиқат намоянд<sup>11</sup>. Чунин мувофиқат ҳангоми бозомадани Масеҳ дар ҷалол ёфтани боваркарда ба нуқтаи авчи худ мерасад<sup>12</sup>.

*“Ба ростӣ, ба ростӣ ба шумо мегӯям: ҳар кӣ сухани Маро бишнавад ва ба Фиристандай Ман имон оварад, ҳаёти ҷовидонӣ дорад ва ба доварӣ намеояд, балки аз марг ба ҳаёт гузаштааст” (Юҳ. 5:24).*

<sup>8</sup> Юҳ. 3:3-8; Тит. 3:5

<sup>9</sup> Юҳ. 5:24

<sup>10</sup> 1 Кӯр. 6:19,20; Эфс. 5:17-21; Фил. 2:12б; Қўл. 3:12-17; 2 Пет. 1:4-11

<sup>11</sup> 2 Кӯр. 3:18

<sup>12</sup> Рум. 8:16,17; 2 Пет. 1:4; 1 Юҳ. 3:2,3

## 4.3. Сафедшавӣ

Мо таълим медиҳем, ки сафедшавӣ дар пеши Худо амали Худост<sup>13</sup>, ки ба воситай он ӯ ононеро росткор эълон мекунад, ки ба воситай бовар кардан ба Масех, аз гуноҳҳои худ тавба карда<sup>14</sup>, ӯро чун Худованди соҳибихтиёр эътироф мекунанд<sup>15</sup>. Ин росткорӣ аз хислати ё амали неки инсон чудо буда<sup>16</sup>, бар Масех voguzoштани гуноҳҳоямонро<sup>17</sup> ва ба мо нисбат додани росткории Масехро дар бар мегирад<sup>18</sup>. Бо ин восита Худо метавонад росткор бошад ва ҳар киро, ки ба Исо бовар мекунад, сафед кунад<sup>19</sup>.

*“Зоро агар ту бо даҳони худ эътироф кунӣ, ки Исо Худованд аст, ва бо дили худ имон оварӣ, ки Худо ӯро аз мурдагон эҳё кардааст, наҷото ҳоҳӣ ёфт; чунки одам бо дили худ имон меовараద, ки ин бароиadolati ӯст, ва бо даҳони худ эътироф мекунад, ки ин барои naҷoti ӯст”* (Рум. 10:9-10).

## 4.4. Покшавӣ

Мо таълим медиҳем, ки ҳар як боваркарда пеши Худо ба воситай сафедшавӣ пок шудааст, яъне чудо карда шудааст, ва бинобар ин пок эътироф ва шинохта мешавад. Ин сафедшавӣ мавқей ва фаврӣ буда, набояд бо равиши покшавӣ омехта шавад. Ин покӣ бо мақоми боваркарда алоқаманд аст, на бо рафтор ё ҳолати ҳозираи вай<sup>20</sup>.

<sup>13</sup> Рум. 8:30,33

<sup>14</sup> Лук. 13:3; Аъм. 2:38; 3:19; 11:18; Рум. 2:4; 2 Қўр. 7:10; Иш. 55:6,7

<sup>15</sup> Рум. 10:9,10; 1 Қўр. 12:3; 2 Қўр. 4:5; Фил. 2:11

<sup>16</sup> Рум. 3:20; 4:6

<sup>17</sup> Қўл. 2:14; 1 Пет 2:24

<sup>18</sup> 1 Қўр. 1:2,30; 6:11; 2 Қўр. 5:21

<sup>19</sup> Рум. 3:26

<sup>20</sup> Аъм. 20:32; 1 Қўр. 1:2,30; 6:11; 2 Тас. 2:13; Ибр. 2:11; 3:1; 10:10,14; 13:12; 1 Пет. 1:2

*“Ба ҳасби ҳамин ироди мо ба виситай кори Рӯхи Пок равиши покшавӣ вучуд дорад, ки бо он ҳолати боваркарда ба виситай итоат ба Сухани Худо ва ёрии Рӯхи Пок ба Масеҳ бештар монанд мешавад. Боваркарда метавонад зиндагии покии афзуншавандаро мувофиқи ироди Худо аз сар гузаронда, беш аз пеш ба Худованди мо Исой Масеҳ монанд шавад<sup>21</sup>.*

*“Худи Худои осоиштагӣ бигзор шуморо ба қуллӣ пок гардонад ва рӯҷу ҷону ҷисми шуморо дар вақти омадани Худованди мо Исой Масеҳ комилан беайб нигоҳ дорад”*  
*(1 Тас. 5:23).*

Дар ин хусус мо таълим медиҳем, ки ҳар шахси растагор (наҷотёфта) ба набарди ҳаррӯза қашида шудааст - табиати нав дар Масеҳ зидди ҷисм мубориза мебарад - аммо ёрии мувофиқ барои ғалаба ба виситай қуввати Рӯхи Пок, ки дар шахс сокин аст, омода карда шудааст. Бо вучуди ин мубориза бо боваркарда дар давоми тамоми ин умри заминиаш боқӣ мемонад ва ҳаргиз пурра тамом намешавад. Тамоми баёнот дар барои решакан кардани гуноҳ дар ин ҳаёт асосе дар Навиштаҳо надоранд. Решакан кардани гуноҳ имконнозазир аст, лекин Рӯхи Пок пирӯзиро бар гуноҳ таъмин мекунад<sup>22</sup>.

*“На ин ки аллакай расида бошам, ё комил шуда бошам, балки саъю қӯшиши менамоям, ки шояд ман ҳам бирасан, ҷунон ки Исой Масеҳ ба ман расидааст”* (Фил. 3:12).

<sup>21</sup> ЙОҳ. 17:17,19; Рум. 6:1-22; 2 Кӯр. 3:18; 1 Тас. 4:3,4; 5:23

<sup>22</sup> Ғал. 5:16-25; Эфс. 4:22-24; Фил. 3:12; Кӯл. 3:9,10; 1 Пет. 1:14-16; 1 ЙОҳ. 3:5-9

## 4.5. Дилпурӣ нисбати начот

Мо таълим медиҳем, ки тамоми бозхаридагоне, ки рӯзе начот ёфтаанд, бо қуввати Худо нигоҳ дошта мешаванд, ва бинобар ин то абад дар Масех дилпур мемонанд<sup>23</sup>.

*“Ва Ман ба онҳо ҳаёти ҷовидонӣ мебахшам, ва онҳо то абад талаф наҳоҳанд шуд, ва ҳеҷ қас наметавонад онҳоро аз дасти Ман қашида гирад”* (Юҳ. 10:28).

Мо таълим медиҳем, ки ин бартарии боваркардагон аст, ки онҳо дар боварии қатъии начоти худ ба воситаи гувоҳии Сухани Худо шодӣ мекунанд. Бо вучуди ин, Сухани Худо ба онҳо манъ мекунад, ки озодии масехиро чун баҳона барои ҳаёти пургуноҳ ва хоҳиши ҷисмонӣ сунистифода кунанд<sup>24</sup>.

*“Зеро ки шумо, эй бародарон, ба озодӣ даъват шудаед, фақат ин ки озодӣ баҳонае барои ҳавасҳои ҷисм нашавад, балки ба якдигар бо муҳаббат хизмат кунед”* (Фал. 5:13).

## 4.6. Ҷудошавӣ аз гуноҳ

Мо таълим медиҳем, ки дар тамоми Паймони Кӯҳан ва Навин ҷудошавӣ аз гуноҳ ошкоро талаб мешавад ва ҳамчунин Навиштаҳо равшан ишорат мекунанд, ки дар рӯзҳои охир муртадӣ ва ҷаҳондӯстдорӣ зиёд хоҳад гашт<sup>25</sup>.

*“Зери юги бегона бо якҷоягии беимонон сар ҳам нақунед. Зеро ки адолат (росткорӣ) бо шарорат (бадкорӣ) чӣ алоқае дорад? Ва нур бо торикий чӣ умумияте дорад?”*  
(2 Қӯр. 6:14)

<sup>23</sup> Юҳ. 5:24; 6:37-40; 10:27-30; Рум. 5:9,10; 8:1, 31-39; 1 Қӯр. 1:4-9; Эфс. 4:30; Ибр. 7:25; 13:5; 1 Пет. 1:4,5; Яҳ. 24

<sup>24</sup> Рум. 6:15-22; 13:13,14; Фал. 5:13,16,17,25,26; Тит. 2:11-14

<sup>25</sup> 2 Қӯр. 6:14-7:1; 2 Тим. 3:1-5

Мо таълим медиҳем, ки аз миннатдории пурра барои меҳрубонии Худо, ки ба мо ато шудааст ва аз сабаби он ки Худои пурчалол бениҳоят шоистаи таслими пурраи мост, ҳамаи начотёфтагон бояд тавре зиндагӣ кунанд, то меҳри парастишкунандаро ба Худо нишон дода, номи Худованд ва Наҷоткорамонро паст нақунем. Мо ҳамчунин таълим медиҳем, ки аз ҳар гуна алоқа бо муртадии динӣ ва рафторҳои ҷаҳонӣ ва гуноҳолуд ҷудо шудан аз ҷониби Худо амр шудаанд<sup>26</sup>.

*“Аз умедворӣ тасаллӣ ёбед; дар мусибат пуртоқат бошед; ҳамеша дуо гӯед” (Рум. 12:12).*

Мо таълим медиҳем, ки боваркардагон бояд аз гуноҳ сӯи Худованди мо Исои Масех ҷудо шаванд<sup>27</sup> ва тасдиқ намоянд, ки ҳаёти масеҳиёна ҳаёти росткорона ва итоаткорона аст, ки ба воситаи дастурҳои хушбахтий<sup>28</sup> ва ҷустуҷӯи доимии покӣ зоҳир мешавад<sup>29</sup>.

*“Осоиштагиро бо ҳама пеша кунед ва қудсиятро толиб бошед, ки бе он ҳеч кас Худовандро наҳоҳад дид”*

*(Ибр. 12:14).*

---

<sup>26</sup> Рум. 12:1,2; 1 Қўр. 5:9-13; 2 Қўр. 6:14-7:1; 1 Юх. 2:15-17; 2 Юх. 9-11

<sup>27</sup> 2 Тас. 1:11,12; Ибр. 12:1,2

<sup>28</sup> Мат. 5:2-12

<sup>29</sup> Рум. 12:1,2; 2 Қўр. 7:1; Ибр. 12:14; Тит. 2:11-14; 1 Юх. 3:1-10

## 5. Ҙамоат

### 5.1. Ҙамоати умумиҷаҳонӣ

Мо таълим медиҳем, ки ҳамаи ононе ки ба Исои Масеҳ бовар карданд, дарҳол ба воситаи Рӯҳи Пок узви як бадани муттаҳиди рӯҳонӣ, яъне ҷамоат<sup>1</sup>, арӯси Масеҳ<sup>2</sup>, мешаванд, ки сари он Масеҳ аст<sup>3</sup>.

“Зоро, ҷунон ки бадан як аст, лекин узвҳои бисёр дорад, ва ҳамаи узвҳои як бадан, агарчи бисёранд, як баданро ташкил мекунанд, – онҷунон Масеҳ низ. Зоро ки ҳамаи мо – хоҳ яҳудиён, хоҳ юнониён, хоҳ гуломон, хоҳ озодон – бар тибқи як Рӯҳ дар як бадан таъмид ёфтаем, ва ҳама аз як Рӯҳ нӯшонида шудаём” (1 Қўр. 12:12-13).

Мо таълим медиҳем, ки бунёдшавии ҷамоат, бадани Масеҳ, дар рӯзи Пантикост<sup>4</sup> сар шуд ва ҳангоме ки Масеҳ барои ба осмон гирифтани мансубони Худ меояд, ба анҷом хоҳад расид<sup>5</sup>.

“Чунки Ҳуди Ҳудованد бо бонги даъват, бо садои фариштаи муқарраб ва карнайи Ҳудо, аз осмон нузул хоҳад кард, ва онҳое ки дар Масеҳ мурдаанд, аввал эҳё хоҳанд шуд; баъд мо, зиндаҳо, ки боқӣ мондаем, бо якҷоягии онҳо ба абрҳо бурда хоҳем шуд, то ки Ҳудовандро дар ҳаво пешвоз гирен, ва ҳамин тавр ҳамеша бо Ҳудованд хоҳем буд” (1 Тас. 4:16-17).

<sup>1</sup> 1 Қўр. 12:12,13

<sup>2</sup> 2 Қўр. 11:2; Эфс. 5:23-32; Ваҳй 19:7,8

<sup>3</sup> Эфс. 1:22; 4:15; Қўл 1:18

<sup>4</sup> Аъм. 2:1-21,38-47

<sup>5</sup> 1 Қўр. 15:51,52; 1 Тас. 4:13-18

Мо таълим медиҳем, ки чамоат организми беназири рӯҳониест, ки аз ҷониби Масех ба вуҷуд омада, аз тамоми боваркардагоне иборат аст, ки дар ин даври ҳозира аз олами боло зода шудаанд<sup>6</sup>. Чамоат аз ҳалқи Истроил ҷудо буда<sup>7</sup>, сиррест, ки дар давраи Паймони Кӯҳан ошкор нашуда буд<sup>8</sup>.

*“Ин сирр бузург аст, вали ман нисбат ба Масех ва ҷамоат сухан меронам” (Эфс. 5:32).*

## 5.2. Ҷамоати маҳаллӣ

Мо таълим медиҳем, ки бунёд ва давомнокии ҷамоатҳои маҳаллӣ дар Навиштаҳои Паймони Навин равшан таълим дода шуда<sup>9</sup>, муайян гардидааст, ва ҳамчунин таълим медиҳем, ки ба аъзоёни як бадани рӯҳонӣ супориш дода шудааст, ки дар ҷамоатҳои маҳаллӣ бо ҳам ҷамъ шаванд<sup>10</sup>.

*“Ва ҷамъомади худро тарк нақунем, ҷунон ки баъзе қасонро таомул шудааст, балки якдигарро насиҳат дихем, ва бештар ба қадри он ки шумо наздик шудани он рӯзро мебинед” (Ибр. 10:25).*

Мо таълим медиҳем, ки ягона ҳокимияти олии ҷамоат Масех аст<sup>11</sup> ва роҳбарият, баҳшишиҳо, тартиб, интизом ва ибодат дар ҷамоат ҳамааш ба воситаи ҳокимияти олии Ӯ таъин мешавад, ҷунон ки дар Навиштаҳо аст. Хизматгороне ки номҳояшон дар Навиштаҳои Пок зикр шудаанд ва таҳти роҳбарии Масех бар ҷамоат хизматгузорӣ меқунанд, пирон (мардоне ки ҳамчунин усқуфҳо, шубонон, ва шубон-муаллимон номида мешаванд<sup>12</sup>) ва диаконҳо

<sup>6</sup> Эфс. 2:11-3:6

<sup>7</sup> 1Кӯр. 10:32

<sup>8</sup> Эфс. 3:1-6; 5:32

<sup>9</sup> Аъм. 14:23,27; 20:17,28; Фал. 1:2; Фил. 1:1; 1 Тас. 1:1; 2 Тас. 1:1

<sup>10</sup> 1 Кӯр. 11:18-20; Ибр. 10:25

<sup>11</sup> Эфс. 1:22; Кӯл. 1:18

<sup>12</sup> Аъм. 20:28; Эфс. 4:11

мебошанд. Ҳар дуи онҳо бояд ба талаботи Навиштаҳо ҷавобгӯ бошанд<sup>13</sup>.

*“Ва Ӯ сари бадан, яъне ҷамоат аст; Ӯ наебар ва нахустзода аз мурдагон аст, то ки дар ҳама чиз Ӯ аввалин боша�” (Қўл. 1:18).*

Мо таълим медиҳем, ки ин роҳбарон чун хизматгорони Масех<sup>14</sup> кор карда, дар роҳнамоии ҷамоат қудрати Ӯро доранд. Ҷамоат бояд ба роҳбарии онҳо итоат кунад<sup>15</sup>.

*“Ба сардорони худ фармонбардор ва мутеъ бошед, зеро онҳо ҳамеша гами ҷонҳои шуморо меҳӯранд, чунки ба ҳисобот додан вазифадор мебошанд; то ки онҳо ин вазифаро ба шодӣ ба ҷо оваранд, на бо оҳу нола, зеро ки ин барои шумо фоиданок нест” (Ибр. 13:17).*

Мо аҳамияти шогирдӣ<sup>16</sup>, ҷавобгарии тамоми боваркардагон ба ҳамдигар<sup>17</sup>, ҳамчунин зарурати ислоҳ кардани аъзоёни гуноҳкунандай ҷамоатро мувофиқи меъёрҳои Навиштаҳо таълим медиҳем<sup>18</sup>.

*”Балки ба шумо навиштаам, ки бо касе алоқа накунед, ки худро бародар номида, зинокор, ё ҳаромризқ, ё бутпараст, ё бадзабон, ё бадмаст, ё горатгар шуда мондан мегирад; бо чунин одам якҷоя ҳӯрок ҳам нахӯред” (1 Қўр. 5:11).*

Мо мустақилияти ҷамоати маҳаллиро таълим медиҳем, ки аз ҳар гуна ҳокимият ё назорати беруний озод буда, дорои ҳуқуқи

<sup>13</sup> 1 Тим. 3:1-13; Тит. 1:5-9; 1 Пет. 5:1-5

<sup>14</sup> 1 Тим. 5:17-22

<sup>15</sup> Ибр. 13:7,17

<sup>16</sup> Мат. 28:19,20; 2 Тим. 2:2

<sup>17</sup> Мат. 18:15-17

<sup>18</sup> Мат. 18:15-22; Аъм. 5:1-11; 1 Қўр. 5:1-13; 2 Тас. 3:6-15; 1 Тим. 1:19,20; Тит. 1:10-16

худидоракунӣ мебошад ва аз ҳар гуна дахолати ягон иерархияи шахсони чудогона ё ташкилотҳо озод аст<sup>19</sup>. Мо таълим медиҳем, ки барои нишон додан ва паҳн кардани боварӣ бо ҳамдигар ҳамкорӣ кардани ҷамоатҳои ҳақиқӣ мувофиқи Навиштаҳо аст. Бо вучуди ин, меъёр ва тарзи ҳамкориро бояд танҳо ҷамоатҳои маҳаллӣ ба воситай шубонони худ ва маънидоди Навиштаҳо ва корбурди он муқаррар қунанд<sup>20</sup>.

*“Пас, нигаҳбони худатон ва нигаҳбони тамоми он рамае бошед, ки Рӯҳулқӯдс шуморо барои назорат кардани он таъин намудааст, то ки ҷамоати Худоро, ки Ӯ бо Хуни Худ ҳариддааст, бичаронед” (Аъм. 20:28).*

Мо таълим медиҳем, ки мақсади ҷамоат ба воситай бо бовар бино кардани худ<sup>21</sup>, ба воситай таълими Сухан<sup>22</sup>, ба воситай ҳамнишинӣ<sup>23</sup>, ба воситай нигоҳ доштани дастурот (ғӯтаву шоми Худованд)<sup>24</sup>, ба воситай ривоҷ додани Ҳушхабар ва ба тамоми ҷаҳон расондани<sup>25</sup> он Худоро ҷалол додан аст<sup>26</sup>.

*“Ва онҳо бо шунидани таълими ҳаввориён, бо мушоракати онҳо, бо шикастани нон ва бо дуо гуфтан машгул буданд” (Аъм. 2:42).*

Мо таълим медиҳем, ки тамоми покон ба хизмат даъват шудаанд<sup>27</sup>.

*“Инак, ба зудӣ меоям, ва мукофоти Ман бо Ман аст, то ки ҳар касро мувофиқи аъмолаи сазо дихам” (Ваҳй 22:15).*

<sup>19</sup> Тит. 1:5

<sup>20</sup> Аъм. 15:19-31; 20:28; 1Қӯр. 5:4-7,13; 1 Пет. 5:1-4

<sup>21</sup> Эфс. 4:13-16

<sup>22</sup> 2 Тим. 2:2,15; 3:16-17

<sup>23</sup> Аъм. 2:47; 1 Юҳ. 1:3

<sup>24</sup> Лук. 22:19; Аъм. 2:38-42

<sup>25</sup> Мат. 28:19; Аъм. 1:8

<sup>26</sup> Эфс. 3:21

<sup>27</sup> 1 Қӯр. 15:58; Эфс. 4:12; Ваҳй 22:12

Мо зарурати бо Худо ҳамкорӣ кардани чамоатро таълим медиҳем, ҳангоме ки Ӯ дар ҷаҳон мақсади Худро ба амал меоварад. Бо ин мақсад Ӯ ба чамоат бахшишиҳои рӯҳонӣ ато мекунад. Аввал, Ӯ мардонеро ато мекунад, ки барои такмили покон ба хизмат интихоб шудаанд<sup>28</sup>. Ҳамчунин Ӯ ба ҳар як узви бадани Масех маҳорати нодир ва маҳсус медиҳад<sup>29</sup>.

*“Ба якдигар, ҳар яке аз рӯи бахшишие ки ёфтаед, ҳамчун муваққалони неки файзи гуногуни Худо хизмат кунед. Касе агар сухане ба забон ронад; касе агар хизмат кунад, бигзор мувоғики қуввате ки Худо ба вай медиҳад, хизмат кунад, то ки дар ҳама чиз Худо ба воситаи Исои Масех ҷалол ёбад, ки Ӯро ҷалол ва салтанат то абад буд. Омин” (1Пет. 4:10-11).*

Мо таълим медиҳем, ки ба чамоати аввалин ду навъ бахшиш ато шуда буд: 1) бахшишиҳои мӯъчизаосо расонидани паёми Худо ва шифодихӣ муваққатан дар давраи дувоздаҳ фиристаи Исо барои тасдики ҳаққонияти муждаи фиристаҳо ато шуда буд<sup>30</sup>; 2) бахшишиҳои хизматгузорӣ ба боваркардагон барои такмили ҳамдигар ато шуда буд. Акнун, бо паёми пурраи Паймони Навин, Навиштаҳо ягона меъёри ҳаққонияти ҳабари одам шуд. Бинобар ин бахшишиҳои дорои табиати мӯъчизаосо барои тасдики шахс ё ҳабари вай дигар лозим нестанд<sup>31</sup>. Бахшишиҳои мӯъчиланок метавонанд ҳатто аз ҷониби шайтон соҳтакорӣ карда шаванд, то ки ҳатто боваркардагонро фиреб диҳанд<sup>32</sup>. Бахшишиҳое ки имрӯз амал мекунанд, паёми нави Худоро надоранд, ва барои устувор кардан ато шудаанд<sup>33</sup>.

<sup>28</sup> Эфс. 4:7-12

<sup>29</sup> Рум. 12:5-8; 1 Қўр. 12:4-31; 1 Пет. 4:10,11

<sup>30</sup> Ибр. 2:3,4; 2 Қўр. 12:12

<sup>31</sup> 1 Қўр. 13:8-12

<sup>32</sup> Мат. 24:24

<sup>33</sup> Рум. 12:6-8

*“Мұхаббат ҳаргиз хотима намеёбад, гарчанде ки нубувватқо хотима хоҳад ёфт, забонқо хомұш хоҳад шуд, ва донии ботил хоҳад гашт”* (1 Күр. 13:8).

Мо таълим медиҳем, ки имрұз ҳеч қас дори баҳшоиши шифодиҳің нест, аммо Худо дуoi бовариро мешунавад ва барои шахси бемор, азоб кашидаистода ва мусибатзада мувофиқи иродай комили Худ қавоб хоҳад дод<sup>34</sup>.

*“Ба гуноғхои худ назди яқдигар иқрор намоед ва барои яқдигар дуо гүед, то шифо ёбед: дуои боисрори шахси одил қуввати бузурге дорад”* (Яъқ. 5:16).

Мо таълим медиҳем, ки ба қамоати маҳаллій ду маросим дода шудааст: ғұта ва шоми Худованд<sup>35</sup>. Ғұтаи масеҳі ба воситай даромадан ба об<sup>36</sup> гувохии чиддій ва зебои боваркарда аст. Ғұта бовар кардани вайро ба Начоткори маслубшуда, дағншуда ва растохезкарда нишон медиҳад. Ғұта якшавии вайро бо Масех дар марг барои гуноҳ ва дар растохез барои ҳаёти нав нишон медиҳад<sup>37</sup>. Он ҳамчунин аломати мушоракат ва монандшавың бо бадани намоёни Масех мебошад<sup>38</sup>.

*“Пас мо, дар марғаш таъмид ёфта, бо Ұ дағн шудаем, то ки, чунон ки Масех бо қалоли Падар аз мурдагон эхё шуд, ончунон мо низ дар ҳаёти нав қадамгузор шавем”*  
(Рум. 6:4).

Мо таълим медиҳем, ки шоми Худованд то он даме ки Ұ меояд, ёдовары ва эълони марги Ұст, ва ҳар гоҳ ягон қас дар шоми Худованд иштирок карданың бошад, бояд доимо худро чиддій

<sup>34</sup> Лук. 18:1-8; Юх. 5:7-9; 2 Күр. 12:6-10; Яъқ. 5:13-16; 1 Юх. 5:14,15

<sup>35</sup> Аъм. 2:38-42

<sup>36</sup> Аъм. 8:36-39

<sup>37</sup> Рум. 6:1-11

<sup>38</sup> Аъм. 2:41,42

бисанчад<sup>39</sup>. Мо таълим медиҳем, ки унсурхой нон ва оби ангур танҳо нишонаҳои ҷисм ва хуни Масех бошанд ҳам, Масехи аз мурдагон барҳоста ҳангоми шоми Худованд ба таври маҳсус ҳузур дошта, бо ҳалқи Худ мушоракат дорад<sup>40</sup>.

*“Зеро ҳар боре ки ин нонро меҳӯред ва ин косаро менӯшиед, мамоти Худовандро эълон мекунед, то даме ки Ў биёяд. Бинобар ин ҳар кӣ ба таври ношииста ин нонро бихӯрад ё косаи Худовандро бинӯшиад, бар зидди Бадан ва Хуни Худованд айбдор хоҳад шуд” (1 Кӯр. 11:26-27).*

---

<sup>39</sup> 1 Кӯр. 11:23-32

<sup>40</sup> 1 Кӯр. 10:16

## 6. Фариштагон

### 6.1. Фариштагони пок

Мо таълим медиҳем, ки фариштагон махлукоти оғаридашуда мебошанд ва аз ин сабаб набояд парастиш карда шаванд. Онҳо нисбат ба одам мартабай баландтар дошта бошанд ҳам, барои хизмат ба Худо ва парастидани Ӯ оғарида шудаанд<sup>1</sup>.

*“Оё ҳамаи онҳо рӯҳҳои хизматгузор нестанд, ки барои хизмати онҳое фиристода мешаванд, ки вориси наҷот хоҳанд шуд?” (Ибр. 1:14)*

### 6.2. Фариштагони афтода

Мо таълим медиҳем, ки шайтон фариштаи оғаридашуда ва сабабгори гуноҳ аст. Вай бар зидди Оғаридгори худ бархоста<sup>2</sup>, шумораи зиёди фариштагонро тарафдори худ соҳт<sup>3</sup> ва Ҳавворо ба васваса андохта<sup>4</sup>, гуноҳро ба насли одамизод ворид намуд ва дучори доварии Худо гардид.

*“Эй зӯҳраи субҳидам, чӣ гуна аз осмон афтодаӣ! Эй, ки ҳалқҳоро поймол мекардӣ, чӣ гуна бар замин бархӯрдаӣ!”  
(Иш. 14:12)*

Мо таълим медиҳем, ки шайтон душмани ошкору шинохташудаи Худову одам буда<sup>5</sup>, мири ин ҷаҳон аст, ки ба воситаи марг ва

<sup>1</sup> Лук. 2:9-14; Ибр. 1:6,7,14; 2:6,7; Ваҳй 5:11-14

<sup>2</sup> Иш. 14:12-17; Ҳиз. 28:11-19

<sup>3</sup> Мат. 25:41; Ваҳй 12:1-14

<sup>4</sup> Ҳас. 3:1-15

<sup>5</sup> Иш. 14:13,14; Мат. 4:1-11; Ваҳй 12:9,10

растохези Исой Масех мағлуб шуда<sup>6</sup>, дар күли оташин човидона  
казо дода хоҳад шуд<sup>7</sup>.

“*Ва ибليس, ки онҳоро фиреб мекард, дар кўли оташ ва  
кибрит андохта шуд, ки он ҷо ҳайвони ваҳший ва набии  
козиб ҳастанд, ва онҳо шабу рӯз то абад азоб хоҳанд  
кашид*” (*Ваҳй 20:10*).

---

<sup>6</sup> Рум. 16:20

<sup>7</sup> Иш. 14:12-17; Ҳиз. 28:11-19; Мат. 25:41; Ваҳй 20:10

# 7. Охирзамон

## 7.1. Марг

Мо таълим медиҳем, ки марги чисмонӣ гум шудани ҳуши ғайримоддии моро дар бар намегирад<sup>1</sup>; ва ҷудошавии рӯҳ ва бадан вуҷуд дорад<sup>2</sup>; ва ҷони бозхаридашудагон дарҳол ба ҳузури Масеҳ меояд<sup>3</sup>. Барои растагорон ҷунин ҷудошавӣ то замоне давом ҳоҳад ёфт, ки ҷамоат<sup>4</sup> ба осмон бурда шавад, ва ин растоҳези якум аст<sup>5</sup>, вақте рӯҳ ва бадани мо аз сари нав як ҳоҳад шуд, то ҷовидона бо Ҳудованди мо ҷалол ёбад<sup>6</sup>. То он замон ҷонҳои наҷотёфтагон дар Масеҳ дар мушоракати шодмон бо Ҳудованди мо Исои Масеҳ ҳоҳанд монд<sup>7</sup>.

*Ва Исо ба вай ғуфт: “Ба ростӣ ба ту мегӯям, ки имрӯз бо  
Ман дар биҳишт ҳоҳӯ буд” (Луқ. 23:43).*

Мо ҷисман растоҳези тамоми одамонро, наҷотёфтагонро барои зиндагии ҷовидонӣ<sup>8</sup>, ва наҷотнаёфтагонро барои доварӣ ва ҷазои абадӣ<sup>9</sup> таълим медиҳем.

*“Ва аз ин тааҷҷуб нақунед, зеро соате мерасад, ки ҳамаи онҳое ки дар қабр мебошанд, овози Ӯро ҳоҳанд шунид, ва берун ҳоҳанд омад – некӯкорон барои қиёмати ҳаёт ва бадкорон барои қиёмати доварӣ” (Юҳ. 5:28-29).*

<sup>1</sup> Вахӣ 6:9-11

<sup>2</sup> Яъқ. 2:26

<sup>3</sup> Луқ. 23:43; 2 Қўр. 5:8; Фил. 1:23

<sup>4</sup> 1 Тас. 4:13-17

<sup>5</sup> Вахӣ 20:4-6

<sup>6</sup> 1 Қўр. 15:35-44,50-54; Фил. 3:21

<sup>7</sup> 2 Қўр. 5:8

<sup>8</sup> Юҳ. 6:39; Рум. 8:10,11,19-23; 2 Қўр. 4:14

<sup>9</sup> Дон. 12:2; Юҳ. 5:29; Вахӣ 20:13-15

Мо таълим медиҳем, ки чонҳои начотнаёфтагон дар ҳолати марг то растохези дуюм ҷазо дода мешаванд<sup>10</sup>, вақте ки чонҳо ва ҷисмҳои растохезкарда якҷоя хоҳанд шуд<sup>11</sup>. Сипас онҳо назди доварии Тахти Бузурги Сафед<sup>12</sup> ҳозир мешаванд ва ба дӯзах, қӯли оташин<sup>13</sup> андохта шуда, то абад аз зиндагии Худо маҳрум хоҳанд шуд<sup>14</sup>.

*“Ва тахти бузурги сафед ва Нишиинандай онро дидам, ки аз ҳузури Ҷосмон ва замин мегурехтанд, ва ҷое барои онҳо ёфт нашуд. Ва мурдагонро, хурдон ва бузургонро дидам, ки дар пеши Худо истодаанд, ва дафтарҳо күшода буд; ва дафтари дигаре күшода буд, ки дафтари ҳаёт аст; ва мурдагон бар тибқи он чи дар дафтарҳо навишта шудааст, яъне мувофиқи аъмолаишон доварӣ карда шуданд. Ва баҳр мурдагонеро, ки дар вай буданд, дод, ва мамот ва дӯзах мурдагонеро, ки дар онҳо буданд, доданд; ва ҳар яке мувофиқи аъмолаиш доварӣ карда шуд. Ва мамот ва дӯзах дар қӯли оташ андохта шуданд. Ин мамоти дуюм аст. Ва ҳар кӣ дар дафтари ҳаёт навишта нашудааст, дар қӯли оташ андохта шуд”*

(Ваҳй 20:11-15).

## 7.2. Ба осмон бурда шудани ҷамоат

Мо бозгашти шахсӣ ва ҷисмонии Худовандамон Исои Масехро<sup>15</sup> таълим медиҳем, ки пеш аз ҳафт соли тангӣ ҷамоати ҳудро аз ин замин ба осмон хоҳад гирифт<sup>16</sup>, ва байни ин ҳодисаю бо

<sup>10</sup> Лук. 16:19-26; Ваҳй 20:13-15

<sup>11</sup> ЙОҳ. 5:28,29

<sup>12</sup> Ваҳй 20:11-15

<sup>13</sup> Мат. 25:41-46

<sup>14</sup> Дан. 12:2; Мат. 25:41-46; 2 Тас. 1:7-9

<sup>15</sup> 1 Тас. 4:16; Тит. 2:13

<sup>16</sup> ЙОҳ. 14:1-3; 1 Кӯр. 15:51-53; 1 Тас. 4:15-5:11

поконаш дар ҷалол бозомаданаш Ӯ ба боваркардагон мувофиқи кирдорашон мукофот ҳоҳад дод<sup>17</sup>.

“Зеро ҳамаи мо бояд пешни курсии доварии Масех ҳозир шавем, то ки ҳар яке ба бадали амале ки дар ҳаёти ҷисмии худ кардааст, ҳоҳ нек бошад ва ҳоҳ бад, бигирад”  
(2Кӯр. 5:10).

### 7.3. Давраи Тангӣ

Мо таълим медиҳем, ки пас аз ба осмон бурда шудани ҷамоат<sup>18</sup> доварии одилонаи Худо бар ҷаҳони бадкорон фаро ҳоҳад расид<sup>19</sup> ва ин доварихо ҳангоми бозомадани пурҷалоли Масех ба замин ба нуқтаи авчи худ ҳоҳад расид<sup>20</sup>. Дар он замон покони Паймони Кӯҳан ва покони Давраи Тангӣ аз мурдагон ҳоҳанд бархост ва зиндаҳо доварӣ ҳоҳанд шуд<sup>21</sup>. Ин давра ҳафтсолаи ҳафтодуми пайғамбарии Дониёлро дар бар мегирад<sup>22</sup>.

“Он ғоҳ аломати Писари Одам дар осмон намудор ҳоҳад гардиid; ва он ғоҳ ҳамаи қабилаҳои рӯи замин навҳа қунанд ва Писари Одамро бинанд, ки бо қудрат ва ҷалоли азим бар абрҳо меояд” (Мат. 24:30).

### 7.4. Омадани дуввуми Масех ва Подшоҳии ҳазорсола

Мо таълим медиҳем, ки пас аз давраи Тангӣ Масех барои гирифтани таҳти Довуд<sup>23</sup> ва барои дар замин ба муддати ҳазор сол

<sup>17</sup> 1 Кӯр. 3:11-15; 2 Кӯр. 5:10

<sup>18</sup> ЙОХ. 14:1-3; 1 Тас. 4:13-18

<sup>19</sup> Ирм. 30:7; Дон. 9:27; 12:1; 2 Тас. 2:7-12; Вахӣ 16

<sup>20</sup> Мат. 24:27-31; 25:31-46; 2 Тас. 2:7-12

<sup>21</sup> Дон. 12:2,3; Вахӣ 20:4-6

<sup>22</sup> Дон. 9:24-27; Мат. 24:15-31; 25:31-46

<sup>23</sup> Мат. 25:31; Луқ. 1:32,33; Аъм. 1:10,11; 2:29,30

барқарор намудани подшоҳии масеҳиёнаи Худ ба замин ҳоҳад баргашт<sup>24</sup>. Дар давоми ин давра покони аз мурдагон бархоста бо ӯ бар Исроил ва бар ҳамаи ҳалқҳои замин ҳукмронӣ ҳоҳанд кард<sup>25</sup>. Пеш аз ин ҳукмронӣ зиддимасех ва паёмбари дурӯғин сарнагун шуда, шайтон аз ин ҷаҳон дур ҳоҳад шуд<sup>26</sup>.

*“Хушбахт ва қуддус аст қасе ки дар эҳёи якум иштирок дорад: бар онҳо мамоти дуюм қудрат надорад, балки онҳо коҳинони Ҳудо ва Масеҳ ҳоҳанд шуд ва бо ӯ ҳазор сол салтанат ҳоҳанд ронд” (Ваҳй 20:6).*

Мо таълим медиҳем, ки худи Подшоҳӣ ичро шудани ваъдаи Ҳудо ба ҳалқи Исроил ҳоҳад буд<sup>27</sup>, ки ӯ онҳоро ба замине бармегардонад, ки онҳо бо беитоатии худ онро аз даст дода буданд<sup>28</sup>. Натиҷаи беитоатии онҳо ин буд, ки ҳалқи Исроил муваққатан дур карда шуд<sup>29</sup>, аммо боз ба воситаи тавба бедор мешавад, то вориди замини баракат шавад<sup>30</sup>.

*“Чунин аҳде Ман бо хонадони Исроил баъд аз он айём ҳоҳам баст, – мегӯяд Ҳудованд: – шариати Ҳудро дар ботини онҳо ҷойгир ҳоҳам кард, ва онро бар дили онҳо ҳоҳам навишт, ва Ман Ҳудои онҳо ҳоҳам буд, ва онҳо қавми Ман ҳоҳанд буд” (Ирм. 31:33).*

Мо таълим медиҳем, ки дар замони ҳукмронии Ҳудованди мо ҳамоҳангӣ, ростӣ, осоиш, росткорӣ ва зиндагии дуру дароз ҳоҳад буд<sup>31</sup>, ва бо озод шудани шайтон анҷом ҳоҳад ёфт<sup>32</sup>.

<sup>24</sup> Ваҳй 20:1-7

<sup>25</sup> Ҳиз. 37:21-28; Дон. 7:17-22; Ваҳй 19:11-16

<sup>26</sup> Дон. 7:17-27; Ваҳй 20:1-6

<sup>27</sup> Иш. 65:17-25; Ҳиз. 37:21-28; Зак. 8:1-17

<sup>28</sup> Так. Шар. 28:15-68

<sup>29</sup> Мат. 21:43; Рум. 11:1-26

<sup>30</sup> Ирм. 31:31-34; Ҳиз. 36:22-32; Рум. 11:25-29

<sup>31</sup> Иш. 11; 65:17-25; Ҳиз. 36:33-38

<sup>32</sup> Ваҳй 20:7

*“Ва гург бо барра зиндагӣ хоҳад кард, ва паланг бо бузгола хоҳад хобид; ва гӯсола ва шербача ва парворӣ бо ҳам хоҳанд буд, ва кӯдаки хурде онҳоро хоҳад чаронид” (Ии. 11:6).*

## 7.5. Доварии гумроҳшудагон

Мо таълим медиҳем, ки баъди озод шудани шайтон, пас аз ҳукмронии ҳазорсолаи Масех<sup>33</sup>, шайтон ҳалқҳои заминро фиреб дода, онҳоро ба ҷанги зидди покон ва шаҳри дӯстдошта ҷамъ хоҳад кард. Ва дар он замон оташ аз осмон шайтон ва лашкари ўро фурӯ хоҳад бурд<sup>34</sup>. Пас аз ин шайтон ба қӯли оташ ва гӯгирд андохта хоҳад шуд<sup>35</sup>, ва баъд аз он Масех, ки довари тамоми одамизод мебошад<sup>36</sup>, бузургу хурдро ҳангоми доварии Тахти Бузурги Сафед зинда гардонда, доварӣ хоҳад кард.

*“Зеро ки Падар бар ҳеч кас доварӣ намекунад, балки тамоми довариро ба Писар супурдааст” (Юҳ. 5:22).*

Мо таълим медиҳем, ки ин растоҳези мурдагони начотнаёфта барои доварӣ растоҳези ҷисмонӣ хоҳад буд, ки дар он ҷо онҳо доварӣ шуда<sup>37</sup>, ба ҷазои абадии ҳисшаванд, дар қӯли оташин, гирифткор хоҳанд шуд<sup>38</sup>.

*Он гоҳ ба онҳое ки ба тарафи чапи Ӯ ҳастанд, хоҳад гуфт: “Эй малъунон, аз Ман дур шавед ва ба оташи ҷовидоние ки барои иблис ва фариштагони вай муҳайё шудааст, биравед” (Мат. 25:41).*

---

<sup>33</sup> Ваҳй 20:7

<sup>34</sup> Ваҳй 20:9

<sup>35</sup> Мат. 25:41; Ваҳй 20:10

<sup>36</sup> Юҳ. 5:22

<sup>37</sup> Юҳ. 5:28,29

<sup>38</sup> Мат. 25:41; Ваҳй 20:11-15

## 7.6. Човидонӣ

Мо таълим медиҳем, ки пас аз анҷом ёфтани Подшоҳии Ҳазорсола, озодшавии муваққатии шайтон, ва доварии нобоварон<sup>39</sup>, начотёфтагон ба мақоми човидони ҷалол бо Ҳудо ворид ҳоҳанд шуд, ки пас аз ин унсурҳои ин замин бояд аз байн рафта<sup>40</sup>, бо замини нав иваз шавад, ва дар он фақат росткорӣ сокин аст<sup>41</sup>. Пас аз ин аз осмон шаҳри осмонӣ нозил шуда<sup>42</sup>, ҷои истиқомати покон ҳоҳад буд, ки дар он ҷо онҳо аз мушоракати доимӣ бо Ҳудо ва ҳамдигар ҳаловат ҳоҳанд бурд<sup>43</sup>. Ҳудованди мо Исой Масеҳ вазифаи начотро ичро карда, сипас подшоҳиро ба Ҳудо Падар ҳоҳад супурд<sup>44</sup>, то ки дар тамоми соҳаҳо Ҳудо дар Ягонагии Сегона то абад ҳукмронӣ қунад<sup>45</sup>.

*Ва осмони нав ва замини навро дидам; зеро ки осмони пештара ва замини пештара гузашт, ва баҳр дигар набуд. Ва ман, Юҳанно, шаҳри муқаддас — Ерусалими навро дидам, ки аз ҷониби Ҳудо аз осмон нузул мекард, ва муҳайё шуда буд мисли арӯсе ки барои шавҳараши зинат ёфтааст. Ва овози баланде аз осмон шунидам, ки мегӯяд: “Инак, хаймаи Ҳудо бо одамон, ва Ӯ бо онҳо сокин ҳоҳад шуд; онҳо қавми Ӯ ҳоҳанд буд, ва Ҳуди Ҳудо бо онҳо Ҳудои онҳо ҳоҳад буд: ва Ҳудо ҳар ашкро аз ҷаимони онҳо пок ҳоҳад кард, ва мамот дигар наҳоҳад буд; ва гиря ва фигон ва дард дигар наҳоҳад буд; зеро он ҷи пештар буд, гузашт” (Ваҳй 21:1-4).*

<sup>39</sup> 2 Тас. 1:9; Ваҳй 20:7-15

<sup>40</sup> 2 Пет. 3:10

<sup>41</sup> Эфс. 5:5; Ваҳй 20:15,21,22

<sup>42</sup> Ваҳй 21:2

<sup>43</sup> Юҳ. 17:3; Ваҳй 21,22

<sup>44</sup> 1 Кӯр. 15:23-28

<sup>45</sup> 1 Кӯр. 15:28

Илова:

## Нишонаҳои бовар кардани ҳақиқӣ ва наҷотбахш

“Худро тафтиши намоед, ки оё дар имон ҳастед? Худро имтиҳон кунед. Оё шумо худро намешиносед, ки Исои Масеҳ дар шумост? Магар ин ки шумо на онҷунон ҳастед, ки бояд бошед” (2Қўр. 13:5).

А. Чизҳое ки бовар кардани ҳақиқиро на исбот меқунанд, на инкор:

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Ахлоқи нағз             | Матто 19:16-21; 23:27 |
| 2. Дониш                   | Рум. 1:21; 2:17-29    |
| 3. Мехнати динӣ            | Матто 25:1-10         |
| 4. Хизмат                  | Матто 7:21-24         |
| 5. Дарки гуноҳ             | Аъмол 24:25           |
| 6. Диլпурӣ наҷот           | Матто 23              |
| 7. Қарор оиди масеҳӣ шудан | Луқо 8:13-14          |

Б. Самару исботи ҳақиқатан масеҳӣ будан:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Мехр нисбат ба Худо              | Заб. 41:2-3; 72:25; Луқо 10:27; Рум. 8:7                             |
| 2. Тавба аз гуноҳ                   | Заб. 31:5; Мак. 28:13; Рум. 7:14-23;<br>2Қўр. 7:10; 1Юҳ. 1:8-10      |
| 3. Фурӯтани ҳақиқӣ                  | Заб. 50:19; Мат. 5:1-12; Яъқ. 4:6. 9-12                              |
| 4. Худро ба ҷалоли Худо<br>супурдан | Заб. 104:3; 113:9; Иш. 43:7;<br>48:10-11; Ирм. 9: 23-24; 1Қўр. 10:31 |
| 5. Даюи пайваста                    | Луқо 18:1; Эфс. 6:18-20; Фил. 4:6-9;<br>1Тим. 2:1-4; Яъқ. 5:16-18    |
| 6. Мехри фидокорона                 | 1Юҳ. 2:9-11; 3:14; 4:7-21  |
| 7. Ҷудой аз ҷаҳон                   | 1Қўр. 2:12; Яъқ. 4:4-8; 1Юҳ. 2:15-17; 5:5                            |
| 8. Калоншавии рӯҳонӣ                | Луқо 8:15; Юҳ. 15:1-6; Эфс. 4:12-16                                  |
| 9. Ҳаёти итоаткорона                | Мат. 7:21; Юҳ. 15:14-17; Рум. 16:26;<br>1Пет. 1:2.22; 1Юҳ. 2:3-5     |

Агар барои шаҳси масеҳӣ рӯйхати А рост ояд, аммо Б не, сабабе ҳаст, то ба ҳаққонияти масеҳӣ будани вай шубҳа кунем. Вале агар рӯйхати Б ба шаҳси масеҳӣ рост ояд, ҳамеша рӯйхати А ҳам мувоғиқ меояд.